

«Тасдиқ мекунам»



Ректори Муассисай давлатии  
таълимии «Донишгоҳи давлатии  
Бохтар ба номи Носири Ҳусрав»  
доктори илмҳои биологӣ, профессор  
Давлатзода С.Х.  
08 соли 2022

## ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар – Муассисай давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав» ба диссертатсияи Сафарзода Рухангези Акбар дар мавзуи «Таҳлили муқоисавии низоми калимаҳои муракқаб ва соҳторҳои нимтиредор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума» барои дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

Масъалаи тарҷума яке аз масъалаҳои муҳими илми филология ба ҳисоб рафта, дар соҳаи забоншиносии муқоисавӣ нақши муҳим дорад. Дар баробари рушди ҷомеа ва муносибатҳои байналмилалӣ миёну ҳалку давлатҳои гуногун забонҳо низ инкишоф меёбанд ва ба тағиирот дучор мешаванд. Забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ низ аз ин раванд истисно нестанд. Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимтарин ва серғановат ба шумор меравад. Забони англисӣ низ яке аз забонҳои серистеъмолтари ни дунё аст. Аз ин рӯ, грамматика, имло ва захираи луғавии забонҳои мавриди назар ҳамарӯза ба тағиироту навгониҳо рӯ ба рӯ мешаванд ва дар баробари ин масъалаҳои гуногуни тарҷума ба миён меоянд. Тарҷума ва тарҷумашиносӣ яке аз илмҳои мубрами даврони мусир ба ҳисоб мераванд ва вобаста ба рушди забон он ҳам ба мушкиниҳо дучор мешавад. Аз ин лиҳоз, муҳаққиқ омӯзиш ва баррасии калимаҳои муракқаб ва соҳторҳои нимтиredorро дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума мавриди таҳлилу таҳқиқ карор додааст. Пажуҳиши мазкур мубрам ва саривактӣ буда, муаллиф паҳлӯҳои норавшани масъалаи калимаҳои муракқаб ва соҳторҳои нимтиredorро таҳқиқ намудааст. Соҳторҳои нимтиredor хоси забони англисӣ буда, тарҷумаи он диққати маҳсусро талаб мекунад.

Диссертатсияи Сафарзода Рухангези Акбар «Таҳлили муқоисавии низоми калимаҳои муракқаб ва соҳторҳои нимтиredor дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума» унвон дошта, номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, З боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва феҳристи адабиётро дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуъ, дараҷаи таҳқик, робитаҳои таҳқик бо барномаҳо, мақсад ва вазифаҳои таҳқик, объект ва мавзуи таҳқик, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, сарчашмаи таҳқикот, заминаҳои эмпирӣ, навғонҳои илмии таҳқик, нуктаҳои асосии диссертатсия, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқикот, дараҷаи зътиомднокии таҳқик, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии муҳаққиқ, нуктаҳои муҳими диссертатсия, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқикот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия дарҷ гардидааст.

Асосҳои назариявии таҳқикотро асарҳои илмию назариявии олимони барҷастаи ватаниву хориҷӣ, аз қабили, И.В. Арнолд, О.Д. Мешков, П.В. Сарев, Е.С. Кубрякова, П.М. Карапшук, В.С. Виноградов, А.В. Фёдоров, Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов, С. Ҳошимов, С. Раҳматуллозода, М.Н. Қосимова, М.Н. Азимова, П. Ҷамшедов, А. Мамадназаров, Ф.М. Турсунов ва дигарон ташкил медиҳанд, ки дар илми забоншиносӣ ва тарҷумашиноси саҳми арзанда гузоштаанд.

Сарчашмаҳои таҳқикотро матнҳои асарҳои бадеии нависандагони барҷастаи тоҷик ва англisis, аз қабили Садриддин Айнӣ, Фотех Ниёзӣ, Артур Конан Дойл, Роберт Люис Стивенсон, Шарлотта Бронте, Эрнест Ҳемингвей, инҷунин фарҳангҳои дузабонаи англisis-тоҷикӣ, англisis-русиӣ ва русӣ-англisis ва рӯзномаҳои нашрияҳои англisis забон ташкил медиҳанд, ки пояти амалии диссертатасияро мустаҳкам намудаанд.

Навғонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки дар он таҳлили муқоисавӣ-типологии низоми воҳидҳои мураккаби луғавӣ ва соҳторҳои нимтиредори забонҳои англisis ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума бори нахуст ба роҳ монда шудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқикот аз он иборат аст, ки мавод ва натиҷаҳои илмии диссертатсия ба пажуҳишгарони ҳам забоншинос ва ҳам тарҷумашиноси масъалаҳои низоми воҳидҳои мураккаби луғавӣ ва таркибии забони англisis метавонанд ҳамчун роҳнамои илмӣ хизмат намоянд.

Аҳамаияти амалии таҳқикот дар он инъикос мегардад, ки натиҷаҳои таҳқикот барои ҳалли мушкилиҳо ва масъалаҳои назариявӣ ва амалии самти забоншиносӣ ва тарҷума қўмак мерасонад. Истифодаи ҷадвалҳо ва мисолҳои диссертатсия ҳамчун воситай аёни дар курсҳои луғатшиносӣ, назария ва амалияи тарҷума барои омӯзиши ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам англisis аз манфиат холӣ нест.

Саҳми шахсии муҳаққиқ дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст воҳидҳои мураккаби луғавии забони англisisро дар муқоиса бо забони тоҷикӣ аз лиҳози тарҷумашиноси ва бо истифода аз диаграммаҳо ва таҳлили оморӣ мавриди таҳқикоти маҳсус қарор додааст. Маводи назариявӣ ва

амалии ҷамъоварӣ намудаи муаллиф хеле боарзиш буда, барои ҳалли як қатор масъалаҳои мавҷудаи тарҷумашносии тоҷик саҳми арзанда мегузорад.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 13 мақолаи илмӣ, 6-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба чоп расидаанд.

Диссератсия дар 3 боб таълиф ёфта, боби аввали он «Асосҳои лингвистии омӯзиши воҳидҳои мураккаби луғавӣ» ном дорад. Боби мазкур аз 4 зербоб иборат буда, муаллиф дар он масъалаҳои воҳидҳои мураккаби луғавии забонҳои англисӣ ва тоҷикро аз нигоҳи муқоиса матраҳ намудааст. Ин боб оид ба воҳидҳои мураккаби луғавӣ дар адабиёти илмии забони англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шуда, дар он сухан дар бораи худи мағҳуми калимаи мураккаб, масъалаи калимасозии воҳидҳои мураккаби луғавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, инъикоси воҳидҳои мураккаби луғавӣ дар луғатҳои англисӣ ва тоҷикӣ ва таснифоти онҳо меравад. Дар боби мазкур муҳаққиқ таснифоти воҳидҳои мураккаби луғавии забони англисиро дар асоси таснифоти ҷандин забоншиносон ба монанди, И.В. Арнолд, В.Д. Аракин, Е.Н. Бортнчук, П.В. Сарёв, А.И. Смирнитский ва дар такя ба фарҳанги дузабонаи англисӣ-тоҷикии «Standard English-Tajik Dictionary» ба роҳ мондааст (диссератсия саҳ. 41-44). Ҳамзамон муаллиф воҳидҳои мураккаби луғавии забони англисиро мавриди таҳлили оморӣ қарор дода, натиҷаи онро тавассути диаграммаҳо пешниҳод намудааст, ки ин сифати корро хеле баланд бардошта, шаҳодат аз он медиҳад, ки мавзуи мазкур аз тарафи муҳаққиқ ҷиддӣ ва дақиқ таҳлилу таҳқиқ шудааст (диссератсия саҳ. 36-37). Боби мазкур дар ҳаҷми 5 банд ҳулосабандӣ шудааст.

Боби дуюми диссератсия «Таҳлили муқоисавии соҳтор ва маънои воҳидҳои мураккаби луғавӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» унвон дорад ва он аз 2 зербоб: зербоби аввал «Таҳлили муқоисавии соҳтори воҳидҳои мураккаби луғавӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» аз 4 зерфасл ва зербоби дуюм «Таҳлили муқоисавии маънои воҳидҳои мураккаби луғавӣ ва таркибӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» аз 2 зерфасл иборат аст. Дар боби номбурда воҳидҳои мураккаби луғавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ вобаста ба роҳҳои ташаккулёбии худ аз ҷиҳати соҳтор ва маъно мавриди таҳлили муқоисавӣ қарор дода шудаанд. Ҳамзамон диссерант омилҳо ва таърихи ба вуҷуд омадани воҳидҳои мураккаби луғавии забони англисиро таҳлил намуда, ҳар як калимаи онро шарҳ дода аст ва ҳамчунин сарчашмаи маълумотҳоро дарҷ намудааст, ки ин моҳияти илмии таҳқиқотро баланд мебардорад. Ин методи таҳлил барои дуруст дарк намудани муҳтавои диссератсия мусоидат мекунад. Дар зербоби «2.1.3. Воситаҳои морфологии мураккабсозии калима дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» ташаккулёбии калимаҳои мураккаби

забонҳои номбурда аз ҷиҳати соҳтор бо тартиби морфологӣ ба таври муқоиса мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Дар зербоби «2.1.4. Вижагиҳои хос ва монанди мураккабсозии калима дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» роҳу усолҳои хос ва монанди ба вучуд омадани воҳидҳои мураккаби луғави забонҳои муқоисашаванда шарҳу тавзех ёфтаанд. Ҳулосаи боби мазкур бо андешаҳои дақиқи муаллиф ҷамъбаст карда шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои тарҷумаи воҳидҳои мураккаби луғавии забони англисӣ ба забони тоҷикӣ» аз 6 зербоб иборат мебошад. Дар зербоби аввал муҳаққик дар бораи роҳу воситаҳои тарҷумаи воҳидҳои мураккаби луғавии забони англисӣ маълумоти муҳтасар додааст. Ҳамзамон фикру ақидаҳои забоншиносони ватаниву хориҷиро ба монанди О.Д. Мешков, П.В. Сарёв, И.В. Арнолд, Ҳанс Марчанд, Е.С. Кубрякова, П.М. Карапшук, Ш. Рустамов, С. Ҳошимов, Ш. Бобомуродов, В.А. Капранов ва тарҷумашиносон Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, В.С. Виноградов, Л.К. Латишев, А.В. Фёдоров, Л.Н. Беляева, П. Нюмарк, Н.К. Гарбовский, М. Шакурий, Ф.М. Турсунов таҳлил намуда, андешаҳои худро низ иброз доштааст. Дар зербоби дуюми ин боб «Вижагиҳои тарҷумаи калимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ ба забони англисӣ» муаллиф воситаҳои тарҷумаи калимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ ба забони англисиро бо истифода аз асари «Мактаби кӯҳна»-и Садриддин Айнӣ ва тарҷумаи он «The Village School» таҳлил намудааст. Дар зербоби сеюм бо номи «Тарҷумаи воҳидҳои мураккаби луғавии бо нимтире соҳташудаи забони англисӣ ба забони тоҷикӣ» воҳидҳои мураккаби луғавии бо нимтире соҳташудаи забони англисӣ бо истифода аз мисолҳои асарҳои бадеии Артур Конан Дойл «The Adventures of Sherlock Holmes» ва тарҷумаи тоҷикии он «Ҳикояҳо дар бораи Шерлок Холмс», «Jane Eyre»-и Шарлотта Бронте бо тарҷумаи тоҷикиаш «Чейн Эйр», «Treasure Island»-и Стивенсон Роберт Люис бо тарҷумаи тоҷикии он «Ҷазираи ҷавоҳирот» ва «The Old Man and the Sea»-и Эрнест Ҳемингвей бо тарҷумаи тоҷикиаш «Муйсафед ва баҳр» муфассал таҳлил карда шудаанд. Дар зербоби чорум «Дараҷаи муодилнокии воҳидҳои мураккаби луғавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ва хусусияти тарҷумаи онҳо» сухан оид ба муодилнокии воҳидҳои мураккаби забонҳои мавриди назар дар асоси вижагиҳои тарҷума муқоиса ва таҳлил карда шудаанд. Дар ин зербоб воидҳои мураккаб ба таври муфассал ва дар шакли аломатҳо ва ҷадвалҳо амиқ таҳлил шудаанд. Зербоби чоруми боби мазкур ба воҳидҳои мураккаби луғавии ихтисоршуда баҳшида шудааст. Зербоби шашум «Тарҷумаи соҳторҳои нимтиредори забони англисӣ ба забони тоҷикӣ» ном дошта, ба роҳу воситаҳои тарҷумаи соҳторҳои нимтиредор, ки хоси забони англисӣ аст ва яке аз хусусиятҳои фарқунанда дар муқоиса бо забони тоҷикӣ ба ҳисоб

меравад, равшаний меандозад. Дар ин зербоб мисолҳо аз рӯзномаҳои англисзабон аз қабили «Newsweek», «The Economist», «The Independent», «The International Herald Tribune», «The Moscow Times» ва «The Times» гирифта шуда, таҳлили онҳо хеле дақиқ ба роҳ монда шудаанд. Боби мазкур низ бо хулосаҳои илмии муаллиф ба таври асоснок ҷамъбаст карда шудааст.

Муҳаққиқ ҳар як боби диссертатсияро бо хулосаҳои дақиқ ҷамъбаст намуда, дар хулосаи умумӣ фикру андешаҳои худро ба таври илмӣ асоснок намуда, дуруст ва пурра баён кардааст, ки аҳамияти назарраси назариявӣ ва амалий доранд.

Дар хулосаи диссертатсия ҷамъбости андешаҳои илмии муҳаққиқ дар 9 банд фароҳам оварда шудааст. Дар қисмати тавсияҳо оид ба истифодай амалии натиҷаҳои таҳқиқот 6 банд пешниҳод гардидааст.

Рӯйхати адабиёт фарогири адабиёти зарурӣ буда, зербахшҳои муайяниро дар бар мегирад ва теъдодашон 182 адад аст, ки ин аз амиқ омӯхта шудани мавзуи таҳқиқотӣ далолат медиҳад.

Бо вучуди ҳамаи ин муваффақиятҳо дар диссертатсияи Сафарзода Р.А. бархе норасоиву камбуҷиҳо ба назар мерасанд, аз ҷумла:

1. Дар мундариҷа номи зербоби 2.2. Таҳлили муқоисавии маъноии воҳидҳои мураккаби луғавӣ ва таркибӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ пурра дарҷ нагардидааст (саҳ. 2);
2. Агар қалимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ, ки барои таснифот мисол оварда шудаанд, мавриди таҳлил қарор мегирифтанд, арзиши корро боло мебурд (саҳ. 65-67);
3. Оид ба соҳторҳои нимтиредори забони англисӣ маълумоти назариявӣ камтар ба назар мерасад. Маълумоти муфассал ба мағҳуми диссертатсия равшанини бештар меандоҳт ва барои хонанда фаҳмотар мешуд (боби аввал);
4. На ҳамаи сарчашмаи қалимаҳои мураккаби забони англисӣ (саҳ. 22-23, 42-44, 60-61) ва тоҷикӣ (саҳ. 65-67) ишора шудаанд;
5. Ҳатоҳои техникий низ мавҷуданд (саҳ. 40, 83).

Дар умум камбуҷӣ ва эродҳои зикршуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири манғӣ нарасонида, арзиши илмии онро коста намегардонанд ва баҳои мусбати диссертатсияро тағиیر намедиҳанд.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мутобиқат буда, гузоришҳои илмӣ, хулосаҳо, тавсияҳо ва мақолаҳои ба чоп расонидаи муҳаққиқро инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Сафарзода Рухангези Акбар дар мавзуи «Таҳлили муқоисавии низоми қалимаҳои мураккаб ва соҳторҳои нимтиредор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз нигоҳи тарҷума» ба талаботи бандҳои 31-35-и

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)- доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии мукоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва мукоисавӣ) мебошад.

Тақриз ба диссертасия ва автореферат дар ҷаласаи васеи кафедраи назария ва типологияи забони англisisи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав», суратҷаласаи №1 аз 27.08.2022 тасдиқ гардидааст.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 12 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор»- 12 нафар, «зид» -нест, «бетараф» -нест.

**Раиси ҷаласа:**

номзади илмҳои филологӣ,  
мудири кафедраи назария ва  
типологияи забони англisisи  
МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар  
ба номи Носири Ҳусрав» 

Олматова Шарофат Сафаралиевна

**Эксперт:**

номзади илмҳои филологӣ  
саромӯзгори кафедраи назария  
ва типологияи забони англisisи  
МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар  
ба номи Носири Ҳусрав» 

Фатҳуллоев Икромуддин Баротович

**Котиби ҷаласа:**

Исманқулова Мавҷуда  
Абдужалоловна

Имзоҳои Олматова Ш.С.  
ва Фатҳуллоев И.Б.-ро тасдиқ менамоям.  
Сардори шуъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи  
давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав»

Шукурзод

Джамшед Абдуалим

«29» 08 соли 2022

**Суроғаи муассисаи пешбар:**

Нишонӣ: ш. Боҳтар, кӯчаи Аинӣ, 67

Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи

Носири Ҳусрав

Тел: (+992-32-22), 2-45-20, 2-22-53, 2-54-81.

Email: [ktsu78@mail.ru](mailto:ktsu78@mail.ru), web-сайт: [www.ktsu.edu.tj](http://www.ktsu.edu.tj)

